



То чаҳон буд аз сари одам фароз,  
Кас набуд аз роҳи дониш бениёз

FANOVAR

# Фановар

Нашрияи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

3

2018

12-13  
(88-89)

**СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ВОХӢРӢ БО УСТО-  
ДОНУ ДОНИШӢӢНИ ДОНИШГОӢИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОӢИКИСТОН ВА КОРМАНДОНИ  
СОӢАИ ТАНДУРУСТӢ БА МУНОСИБАТИ РӢЗИ ДОНИШ ВА ОҢОЗИ СОЛИ НАВИ ТАӢСИЛ**

01.09.2018,



2021,

2021

90-

150 2000- 2018 100

524

70

14

90-

22



**СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ВОХӢРӢ БО УСТО-  
ДОНУ ДОНИШЧӢӢНИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН ВА КОРМАНДОНИ  
СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ БА МУНОСИБАТИ РӢЗИ ДОНИШ ВА ОФОЗИ СОЛИ НАВИ ТАҲСИЛ**

( .1,2)

447 )

221

530

85

23

8

36 500

2016

1100

40

4

70

16

11

30-

70500

4200

2200

2017- 1288

" " ( )



27-

27-

27-

27-



60

17 2018

6 4 4

2018

18

### ЧАРО МАҲЗ ДТТ-РО ИНТИХОБ НАМУДЕД?



1- ( ) 1-25010301-



13-



1-49010108, 25-



1-08010107(02), 1-



1-40010101, 74-

WEB -

2018

1-

1-25010104, 45-

1-25010104-




## БУЗУРГДОШТИ МОДАР ДАР ФАРҲАНГИ ИСЛОМӢ

### ИФТИХОР АЗ ВАТАН ДОРЕМ



12




1.



3.



5.



425.

2.

375

3

16-

500-700

XIX

XX

700

60 99

\$15 \$105-

650

500-

400

: Asia-Plus

<p><b>САРМУҲАРРИП:</b> <b>Раҷабалӣ ШАРИФОВ</b></p>	<p>734061- 63/3</p>	<p>04 2017 007/ -97</p> <p>« »- 1000</p>
--	---------------------	--